


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj №13 (265) 29 декабри 2017, ҷумъа (оғози нашр: соли 1994)

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



22.12.2017 13:21, шаҳри Душанбе

**Муҳтарам аъзои Маҷлиси
миллӣ ва вакилони Маҷлиси
намояндагон!**

Ҳамватаённи азиз!
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо вучуди тағи-
ирёбии вазъи сиёсву иқтисодӣ ва ам-
ниятии ҷаҳон, дар роҳи пешрафти бе-
майлони иқтисодӣ, расидан ба ҳада-
фҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин
намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо
қадамҳои устувор пеш мераҷад.

Аммо вақтҳои охир дар ҷаҳон раванди
бартариҷӯй, мусаллаҳшавии боши-
тоб, пайдоиши нишонаҳои марҳалай
нави "чанги сард" боиси нигаронӣ гар-
дидааст.

Соли ҷорӣ дар гӯшаҳои гуногуни олам
нооромиву низоъҳо идома ёфта, барои
чомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун айёми душвору
пуртазод эътироф гардид.

Дар ин давра зиёда аз сад давлати
дунё мавриди ҳамлаҳои файриинсонии
террористон ва ифратгароён қарор ги-
рифт.

Воқеият чунин аст, ки ҷуғрофияи но-
ромиҳо торафт дoman паҳн намуда, таҳ-
диу ҳатарҳои глобалӣ имрӯz ба асосҳои
бунёдии тартибу низоми ҷаҳонӣ ва усу-
лҳои муносаботи байнамилалӣ таъсири-
гузор мебошанд.

Идомаи минбаъдаи ин ҳолат метаво-
над боиси амиқ гардидани таҳдиу ҳа-
тарҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятӣ ва ба-
шариву фарҳангӣ дар минтақаҳои гуно-
гуни олам гардад.

Дар марҳалай кунунӣ қишвари мо бо
мақсади воқуниши саривақӣ ба таҳди-
ду ҳатарҳои ҷаҳонӣ дар раванди ташак-
кули иқтидори муносаби доҳилӣ ва
хориҷӣ тадбирҳои муассир меандешад.

Дар ин раванд, барои Ҷумҳурии То-
ҷикистон ҳамгирои бештар бо ҷомеаи
ҷаҳон ва минтақа, сохторҳои байнамilalӣ
ва минтақавӣ, инчунин, ба роҳ мон-
дани ҳамкориҳои фарогир муҳим мебо-
шад.

Мо ҷонибдори низоми ҷаҳонии оди-
лони, бидуни ҷангӯ низоъ, густариши
ҳамкориву шарикӣ баробар ва судман-
ди ҳамаи қишварҳои олам, таъмини ам-
нияти ҷаҳониву минтақавӣ бо роҳи сози-
шу муколамаи созанд ба асоси Ойин-
номаи Созмони Милали Муттаҳид мебо-
шад.

Бо дарназардошти воқеяни кунунӣ
ва бо мақсади таъмини амнияти устувор
чиҳати пешгирий аз ҳатарҳои афзонядан
терроризму ифратгароӣ ва дигар таҳди-
доҳи замони муосир мо омодаем ҳамко-
риҳои густурдаро бо созмонҳои байнам-

илиаливу минтақавӣ ва қишварҳои ша-
рик тақвият баҳшем.

Бо ин мақсад дар ҳамкорӣ бо Созмони
Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо,
Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Авру-
по ва дигар шарикони рушд мөҳи майи
соли 2018 дар Душанбе баргузории Кон-
фронси байнамилалии сатҳи баланд
дар мавзӯи муборизаи муштара бо тер-
роризму ифратгароӣ ва тундгароии ху-
шунатомез ба нақша гирифта шудааст.

Таҳлили вазъи имрӯzaи ҷомеаи
ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои муносабатҳои
байнамилалӣ дурустии роҳи интихоб-
кардаи моро бар асоси татбиқи манфи-
атҳои миллии қишвар собит месозад.

Сиёсати "дарҳои кушода" ҷун мөхва-
ри аслии муносабатҳои мо бо ҷаҳони
муосир воқеӣ, дуруст ва судовар будани
худро нишон дод.

Ин сиёсат донира шарикони Тоҷики-
стонро афзоиш баҳшида, барои таъмин
намудани иштироқи густурдаи қишвара-
мон дар фаъолияти созмонҳои байнамilalӣ
ва минтақавӣ заминаи мусоид
фароҳам овард.

Мо ин сиёсатро идома медиҳем ва
дар ҷодаи таҳқими ҳамкориҳо бо ҳамаи
қишварҳои ҷаҳон минбаъд низ ҷораҳои
(Идомааш дар саҳ. 1-6)

ДАСТОВАРДҲОИ
ДОНИШГОҲ ДАР СОЛИ 2017



ОЛИМОНИ
СЕРМАҲСУЛИ СОЛ



ОЛИМИ МУВАФФАҚИ
СОЛ - 2017



ШУМО ҶӢ ОРЗУ ДОРЕД?



ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАЧЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН

латӣ ва пешниҳоди хизматрасонҳои босифат самти муҳимми ислороҳи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳалли мудафғаонаи масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳукумат, пеш аз ҳама, бо самараноқии низоми идоракунӣ, баланд бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ, бартараф намудани монеаҳои сунъӣ ва таъмини шаффофиати фаълияти мақомоти давлатӣ алоқаманд мебошад.

Аз ин лиҳоз, Ҳукумат мамлакат бояд корҳоро дар самти тақмилӣ низоми идоракуни давлатӣ батадриҷид идома дода, асосҳои банаҳигарии стратегири дар сатҳи марказӣ ва маҳалии идоракунӣ тарҳрезӣ ва амалӣ намояд.

Вакилони арҷманд!

Нишондиҳандаҳои рушди нерӯи инсонӣ аз се самти асосӣ - дастрасӣ ба таҳсилот, тандурустиву дарозумрӣ ва сатҳи шоиста зиндагӣ иборат мебошанд.

Ҳукумат барои беҳтар гардиҳани вазъ дар самтҳои мазкур барномаҳои давлатӣ ва тадбиҳрои иловагиро амалӣ карда, дар ду соли охир ба дастоварҳои назаррас соҳиб гардидаст.

Махсусан, мо дар соҳаи илму маориф иқдомоти ҷиддиро роҳандозӣ карда, ислороҳот ва нағозизро босуръат пеш бурда истодаем.

Соли 2017 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо ҷиҳати соҳтмон ва азnavsosии муассисаҳои таълимӣ зиёда аз 400 миллион сомонӣ сарф гардида, 24 ҳазор ҷойни нишаст муҳайё карда шуд.

Соли 2018 ин раванд идома ёфта, маблағҳои буҷети давлатӣ ва лоиҳаҳои сармоягизорӣ ба ин самт равони карда мешаванд.

Инчунин, бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон "Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои мудаҳазаи таълимӣ барои солҳои 2018- 2020" қабул гардида.

Нишондиҳандаҳои дараҷаи таҳсилот сабит месозанд, ки саҳоднокӣ миёни аҳолии калон-сол боло рафта, ҳиссаи шаҳрвандоне, ки таҳсилоти ибтидой, миёна в олии касбӣ мегиранд, бамаротиб афзуда истодааст.

Мувофиқӣ назарсанҷие, ки созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ доир ба қишинварҳои рӯ ба инкишоф анҷом додаанд, соли 2017 Тоҷикистон аз рӯи 4 нишондиҳанда: дастрасӣ ба таҳсилот, сифати таҳсилот, сармояни инсонӣ ва қобилияти рақобати он дар миёни 101 давлати ҷаҳон ҷойи 54-умро соҳиб шудааст.

Аз рӯи ин таҳлил Тоҷикистон дар фазои Иттиҳоди давлатҳои Мустақил яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол менамояд.

Албатта, ин дастоварди хуб аст, аммо миёндтар заҳмат кашида, ба масъалаи таълимӣ тарбия афзалияти беҳтар дидем, сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар кунем, барои таҳсилоти босифат аз тамоми имконоти истифода карда, заманаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимро таҳқим бахшем ва самара баҳашӣ

фаъолияти онҳоро таъмин намоем.

Барои ин, мояд нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик соҳем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбiro бо субъектҳои бозори меҳнат густариш баҳшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллии ва нишондиҳандаҳои азҳудкунни технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем.

Зеро сифати омодасозии муҳақкисони оянда аз ҳамин омилҳо вобастаӣ дошта, имкон медиҳад, ки дар соҳаи маориф ба натиҷаҳои боз ҳам бештар ноил гардем.

Дар робита ба ин, Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ҷиҳати боло бурдани сатҳу сифати дониши хонандагону доғнишҷӯён, омӯзиши илмҳои мусоисир ва забонҳои ҳориҷӣ тадбирҳои иловагӣ андешида, ба масъалаи баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллии, тандустӣ, ифтиҳори ватандорӣ ва дар рӯҳияи инсонпарварӣ тарбия намудани насли навраси қишинвар таваҷҷӯҳи аввалин-дараҷа зоҳир намояд.

Сармояни инсонӣ ҳамчун муҳаррики пурниҷидор ба пешрафти инноватсияи ва технологияҳои нав мусоидат мекунад ва бинонбар ин, илми мусоисир ва тандустӣ бояд ҷавононро бештар ба илмомӯйӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсияи ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақами сафар-бар намояд.

Махсусан, вусъат додани раванди иҳтироъкорӣ, азҳудкунни технологияҳои инноватсияи ва ҷорӣ кардани онҳо дар истеҳсолот вазифаи аввалин-дараҷаи олимони қишинвар маҳсуб мейбад.

Тибқи маълумот аз 14 ҳазор пиряҳе, ки дар қишинвари мояд ғарифта шудааст, дар давоми 40 соли охир ба сабаби гармашавии иқлими ҳазор пиряҳа аз байн рафтаси ва ин раванд солҳои охир босуръат идома дорад.

Бо дарназардошти ҷунин вазъ, Академияи илмҳо дар соҳтори ҳуд Маркази омӯзиши пиряҳоро таъсис дода, мониторинги доимии пиряҳо ва дигар сарчашмаҳои обии қишинварро ҷиддӣ ба роҳ монад.

Ҳамзамон бо ин, муассисаҳои илмии Академияро зарур аст, ки таҳқиқотро доир ба ғуноғуни биологӣ, сарватҳои табиигу зеризамиӣ, ҷустуҷӯи геологӣ, ҳорҳои бостоншиносӣ ва омӯзиши таърихи фарҳанги миллиати тоҷик идома баҳшанд.

Дар шароити имрӯза, ки илму технология бо суръати қайҳонӣ пеш рафта истодааст, олимони қишинварро зарур аст, ки ҷиҳати баланд бардоштани қобилияти рақобати илми ватанӣ ҳорҳои таҳқиқотиву технологири вусъат бахшанд.

Тамоюзии ҷаҳонишиавии фарҳанги ба яке аз проблемаҳои глобалии асри XXI табдил ёфта, талабот нисбат ба сатҳи маънавиётини инсон, тарбия ва ташаккули наслҳо, ки вазифаҳои азими бунёди ҷомеаи навин дар даврони соҳибистиколии миллиати тоҷик ба зиммаи онҳо гузашта хоҳад шуд, торафт мебафзояд.

Дар ин марҳалайи мудаҳазаи таҳсилоти босифат аз тамоми имконоти истифода карда, заманаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимро таҳқим бахшем ва самара баҳашӣ

риҳу фарҳанги гузаштаву мусоисир ҳалқи тоҷик, баланд бардоштани ифтиҳори миллии ва ҳисси ватандустиву ватандорӣ, инчунин, дар тафаккури мardum va maxsuson, navorasun ҷавонон густарish додани эҳсоси эҳтиrom ба мukaddasoti milliliy va ramzoi давлатӣ равона мегардад.

Аз ҷониби Ҳукумати қишинвар дар даҳ соли охир Китобхонаи миллии ва Осорхонаи миллии бунёд гардида, бинои аксари таҳрҳои касбӣ ва муассисаҳои фарҳанги дар мамлакат, аз ҷумла ду театри академӣ дар шаҳри Душанбе аз таъмири асосӣ бароварда, дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат беш аз 20 театр ва қасру марказҳои мусоисир мӯҷаҳозӣ фарҳанги соҳта, ба истифода дода шуданд.

Барои тайёр кардани қадрҳои соҳаи фарҳанг ду муассисаи таҳсилоти олии касбӣ - Консерваторияи миллии ва Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн таъсис дода, Доғнишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода пурра аз таъмири асосӣ бароварда, оркестри мукаммали симфонӣ иборат аз 120 нафар ташкил карда шуд.

Дар баробари ин, дар ҳориҷи қишинвар садҳо нафар муҳақкисони соҳаи фарҳанг тарбия ёфта, иддае аз онҳо аллакай дар таҳрҳои касбӣ ва муассисаҳои фарҳанги фаъолият карда истодаанд.

Бо вучуди ин, ҳоло ҳам нарасидани қадрҳои баландиҳтисosi соҳаи фарҳанг мушоҳид мебошад.

Аз ин рӯ, Вазорати фарҳанг вазифадор аст, ки дар доираи татбиқи "Барномаи давлатии тайёр кардани мутахassisони соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр барои солҳои 2018-2022" мушкилоти ҷойдоштаро бартарава ғарифа мояд.

Ҳамчунин, моро зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои таълимии санъату ҳунар, осорхонаву китобхонаҳо, театроҳо ва марказҳои фарҳангиро беҳтар гардонем, аҳли ҷомеаро ба ин муассисаҳо ҳарчи беҳтар ҷалб кунем ва бо ин роҳ ба раванди баланд бардоштани сатҳи маънавиётӣ аҳли ҷомеа, алалхусус, нavorasun ҷавонон, яъне наслҳои ояндасози миллиат ва рушди фарҳангӣ миллии таҳқим ҷиддӣ баҳшем.

Вакилони муҳтарам!

Ҳукумати мамлакат, бо дарназардошти он, ки саломатии мардум шарти муҳимтарини пешрафти мамлакат мебошад, ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба тандурустии аҳолӣ Ҷӯтибо мебошад.

Дар давоми 26 сол дар қишинвар барои таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоӣ бо оби тозаву босифати нӯшӯкӣ, ки омили асосии ҳифзи саломатӣ мебошад, ба маблаги қарib 1 миллиард сомонӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягизорӣ ва кумаки беруна амалӣ гардида, дар ин самт татбиқи лоиҳаҳо боз ба маблаги 1,2 миллиард сомонӣ идома дорад.

Дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ ислороҳот бомаром идома ёфта, дар натиҷаи мунтазам афзудани маблагузорӣ дар ду соли охир садҳо муассисаҳои нavorasun ҷавонон таҳқизоти замонавии тиббӣ мебошанд, мавриди истифода қарор ғарифта, са-

тҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар шуда истодааст.

Бо вучуди пешравиҳо, мояд гуфт, ки дар соҳа ҳоло ҳам як силсила мушкилоте боқӣ мондаанд, ки ислороҳоти саривақтӣ мебошанд.

Тоҷикистони мояд дорои ҳароҳои бебаҳои табии - обҳои табобативу гиёҳҳои шифобаҳаш буда, мухйт ва табииати қишинварамон барои рушди дорусозӣ ва бунёди истироҳатоҳо дар мавзеи обҳои шифобаҳаш бисёр мувофиқ мебошад.

Вале истифода аз ин имконот ва ташкили инфрасоҳтори мусоисир табобативу солимгардӣ ҳанӯз қонеъкунандар нест.

Дар Паёми соли ғазашта донир ба масъалаҳои пастсифат будани маводи доруворӣ ва пеш нарафтани саноати дорусозӣ изҳори нигаронӣ карда будам.

Вале вазъият дар ин самт то ба ҳол беҳтар нағардидааст.

Ҳоло дар мамлакат 32 корҳонаи хурди соҳаи фаъолият дорад, вале онҳо ҳамагӣ 240 номгӯи маводи доруворӣ ва тиббииро истехсол мекунанд.

Яъне нарасидани доруворӣ, пастсифат будани аксари онҳо ва рушд накардан саноати дорусозӣ дар мамлакат ба яке аз масъалаҳои шаҳвшавар табдил ёфтааст.

Ҳоло қи дар қишинвари мояд аз 3500 навъи гиёҳҳои шифобаҳаш ва садҳо сарҷашмайи обҳои гарми табобатӣ мавҷуданд.

Бо мақсади беҳтар намудани вазъият дарниҳод менамоям, ки аз соли 2018 воридоти технологияҳои навтарин барои корҳонаҳои доруворӣ таҷқизоти ҳозиразамони ташхису табобат аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ озод карда шавад.

Мо ба раванди солимgarдии маъюбон, дастгирии иҷтимоӣ таҳбқаҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла кӯдакони ятиму бесаробонмонда, оилаҳои камбизоат ва дастрасии онҳо ба хизматрасонии тиббӣ иҷтимоӣ таҷқизоти ҳозиразамони ташхису табобат аз андоз аз арзиши иловашуда.

Масалан, маблағузории хона - интернатҳои ятимон, маъюбон ва пиронсолон дар ясол ба як бошандада 21 ҳазор сомонӣ ва хонаи кӯдакон ба як кӯдак 15 ҳазор сомонӣ рост меояд, ки нисбат ба соли 2010 мутаносибан бор ҷоним баробар мебошад.

Барои мактаб-интернатҳои низоми маорifi қишинвар бобошад, ба як хонанда дар ясол аз буҷети давлат ба ҳисоби миёна 7500 сомонӣ маблағ сарф карда мешавад, ки афзоши он дар ҳафтадаро ғарифа мояд.

Вале масъалаҳои вобаста ба тайёр кардани қадрҳои соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ таҷқизоти ҳозиразамони ташхису табобат аз андоз аз арзиши иловашуда.

Аз ин рӯ, ба вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ, мөхнат, мушкират ва шугли аҳолӣ, маорifi ва илм супориш дода мешавад, ки оид ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ҷониши ҳароҳои ташаккули таҷқизоти замонавии тиббӣ мебошанд, мавриди истифода қарор ғарифта, са-

тҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар шуда истодааст.

Соли 2017-ум 135 ҳазор ҷойи корӣ доимӣ, мевақӣатӣ ва мавсими ташкил шудааст, ки ин мушкилоти нарасидани ҷойҳои кориро дар мамлакат ҳал карда наметавонад.

Аз ин рӯ, мояд корҳоро дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватанӣ ва тавассути ҳарчи беҳтар ҷалб намудани сармояи мустақим соҳтмони корҳонаҳои хурду миёна ва азҳудкунни заминҳо



Чумъахон АЛИМОВ, забоншиноси тоҷик, рӯзноманигор, коршиноси мустақил, сабиқадори ҷанги Афғонистон, доктори илмҳои филология (1996), профессор (2014). Ҳатмкарда шуъбаи эроншиносии факултати шарқшиносии Унвреститети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло ДМТ, 1986) мебошад. Таҳсил дар мактаби миёнаи №4 шаҳри Кӯлоб (1969-1979), донишҷӯй (1980-1986), мутарҷими ҳарбии Дастигоҳи сармушовиро ҳарбии гурӯҳи мушовирони Иттиҳоди Шӯравӣ дар Афғонистон (1983-1984), асистенти кафедраи забони тоҷикии Институти давлатии педагогии Кӯлоб (ҳоло ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 1986-1990), коромӯз-муҳаққӯк (1990-1991), аспирант (1991-1993) ва докторант ДМТ (1995-1996), мудири кафедраи методикаи таълими забон ба адабиёти тоҷикии ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (1996-1997), соҳибкори хусусӣ (1997-2000), корманди масъули созмонҳои байналмилалӣ (2000-2002), роҳбари Маркази ҳукуқидифои

Раёсати илм ва инноватсияи Дошишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фаъолияти илмӣ-тадқиқотии устодони дошишгоҳро дар соли 2017 омӯхта, "Олими муваффақи сол - 2017"-ро муайян намуд.

Дар натиҷа аз рӯи тайёр намудани қадрҳои үзвони илмидошта, нашири монографияву дастурҳои илмӣ-методӣ, иштирок дар конференсҳои ҷумҳурияӣ ва мақолаҳои ҷолибу хонадӣ дар васооти аҳбори омма забоншиноси тоҷик, доктори илми филология, профессор, Корманди шоистаи Тоҷикистон, Аълоҷи матбуоти Тоҷикистон, Аълоҷи фарҳанги Тоҷикистон, Аълоҷи маориф ва илми Тоҷикистон, мудири кафедраи журналистикаи Дошишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Чумъахон Алимо ҳамчун "Олими муваффақи сол - 2017" доноста шуд.

"Параллакс" (2002-2008), сарҳодими илмии Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии АИ ҶТ (2008-2013), мудири кафедраи журналистикаи ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (2013). Солҳои 2013-2015 мувонини ректори ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оид ба илм ва инноватсия. Муаллифи 20 қитобу дастури илмӣ-тадқиқотӣ, 95 мақолаи илмӣ мебошад. Устод Алимо бешаз 1000 мақолаи марбут ба масоили сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ ба табърасонidaast. Бо маърӯзаҳо дар шаҳри Душанбе, Москва, Алмаато, Новосибирск, Кобул, Техрон, Вашингтон, Нью-Йорк, Нюорлеанс, Синсиннати, Солтлейк Сити, Варшава баромад кардааст. Таҳти роҳбарӣ ва машваратҳои илмии ӯ 10 нафар аспирантон, үзвон-

ҷӯён ва докторантҳо ба пешбурди рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ машгуланд.

Чумъахон Алимиро ҳамчун асосгузори мактаби номшиносӣ дар ҷануби Тоҷикистон эътироф кардаанд, зеро имрӯз зиёда аз 10 шогирдҳон вобаста ба шоҳаҳои ғуноғуни ономастикаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ анҷом дода истоданд. Ӯ бо тайёр намудани шогирдон ва таълифоти зиёд дар ин соҳа мактаби номшиносиро дар Кӯлоб таъсис додаст. Асарҳояшон дар ин бора: "Ташаккул ва таҳаввули топонимиия минтақаи Кӯлоб", -Душанбе, ДМТ, 1995. -200c.; "Мавзеъномаи Кӯлоб", -Душанбе, ДМТ, 1995. -40c.; "Топонимика" (дастури таълимӣ), -Душанбе, ДМТ, 1995. -50c.; "Топонимия минтақаи Кӯлоб (тадқиқоти таъриҳӣ-забоншиносӣ)", -Душанбе, "Андалеб-Р", 2015. -450c.; "Доктор PhD ва доктори иҳтисос" (ҳаммуалиф), -Душанбе, "Андалеб-Р", 2015. -220c.; "Асрори Қуръон: қашфиёт, табобат, иҳтироот", -Душанбе, "Эр-Граф", 2014. -220c.; "Асосҳои таҳсилоти мусоир (бакалавриат, магистратура, докторантураи PhD)", -Душанбе, "Промэкспо", 2015. -200c.; "Топонимия минтақаи Кӯлоб (тадқиқоти таъриҳӣ-забоншиносӣ)", -Душанбе, "Андалеб-Р", 2015. -450c.; "Доктор PhD ва доктори иҳтисос" (ҳаммуалиф), -Душанбе, "Андалеб-Р", 2015. -220c.; "Асрори Қуръон: қашфиёт, табобат, иҳтироот", -Душанбе, "Эр-Граф", 2016. -450c.; "Методологияи такмили таҳассуси омӯзгорони ҷавон" (дастури методӣ), -Душанбе, "Сабрина-К", -167c.; "Технологияи такмили созории қасбии ҷавономӯзгорон" (дастури методӣ), -Душанбе: "Эр-Граф", 2015. -

440c.; "Ономастика" (назария ва амалия), -Душанбе: "Адабиёт", 2017. -551c.; "Технологияи ономастика", -Душанбе: "Адабиёт", 2017. -238c.; "Андрологика" (таҳсилоти ғайрирасмӣ), -Душанбе: "Адабиёт бачагона", 2017. -180c. "Соҳибкорӣ ва ҳуқуқ", -Душанбе, "Деваштич", 2004. -202c.; "Тренинг чист ва тренер қист?" (Асосҳои методикаи ва методологияи таълими инноватсия), -Душанбе, 2006. -200c.; "Имоми Аъзам ва мазҳаби ҳанафия", -Душанбе, "Деваштич", 2009. -220c.; "Ағонистон: мӯҷоҳидин, мӯҳолифин, мӯдоҳилӣ", -Душанбе, "Буҳоро", 2012. -350c.; "Андрологика" (инноватсия), -Душанбе, "Буҳоро", 2013. -325c.; "Мушкилоти педагогӣ" (дидактика), -Душанбе, "Эр-Граф", 2014. -220c.; "Асосҳои таҳсилоти мусоир (бакалавриат, магистратура, докторантураи PhD)", -Душанбе, "Промэкспо", 2015. -200c.; "Топонимия минтақаи Кӯлоб (тадқиқоти таъриҳӣ-забоншиносӣ)", -Душанбе, "Андалеб-Р", 2015. -450c.; "Доктор PhD ва доктори иҳтисос" (ҳаммуалиф), -Душанбе, "Андалеб-Р", 2015. -220c.; "Асрори Қуръон: қашфиёт, табобат, иҳтироот", -Душанбе, "Эр-Граф", 2016. -450c.; "Методологияи такмили таҳассуси омӯзгорони ҷавон" (дастури методӣ), -Душанбе, "Сабрина-К", -167c.; "Технологияи такмили созории қасбии ҷавономӯзгорон" (дастури методӣ), -Душанбе:

-Душанбе, "Сабрина-К", 2016. -230c.; "Ономастика" (назария ва амалия), -Душанбе, "Адабиёт", 2017. -546c. мебошанд.

Дар соли 2017 зери назар ва таҳрири ў8 монография ва 5 дастури илмӣ нашр шуда, зиёда аз 60 тақриз ба мақолаҳои илмӣ навиштааст.

Дар соли 2017 ду шогирди ўДавлатов Эраҷ, сардори раёсати илм ва инноватсия ва Шералиева Садбарг, мудири кафедраи илмҳои гуманитарӣ аз рӯи иҳтисоси 10.02.22. - Забонҳои ҳалқҳои мамолики ҳориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, буимиёни Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ) рисолаи номзадиашонро бомувафқият ҳимоя намуда, аз тарафи Вазорати маорифи Рӯсия сари вақт тасдиқ шуданд.


Устод Алимо бо мукофоту ҷоизаҳои: сабиқадори ҷанги Афғонистон (1983-1984), Ифтихорномаи Президиуми Совети Олии СССР, медалҳои "Иштирокҳои ҷанги Афғонистон", "70-солагии Қувваҳои мусаллаҳ", "Сипосномаи ҳалқи Афғонистон", "Барои хизматҳои шоиста дар Афғонистон" сарфароз гардидааст.

Садорати дошишгоҳ ва ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" профессор Чумъахон Алимиро барои дастовардҳояш дар соли 2017 табрику таҳният намуда, баҳрашон ҳушиҳои рӯзгорро таманно доранд. Бигузор ҳамеша муваффақ бимонед!

ДЕКАНҲОИ КОМЁБИ СОЛ

Раёсати таълими Дошишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фаъолияти ҳаматарафаи факултаҳоро дар соли таҳсил 2017 омӯхта, "Деканҳои комёби сол"-ро муайян намуд ва ба идораи рӯзномаи "Анвори дониш" пешниҳод кард.

Ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" ба деканҳои комёб дар соли нави мелодӣ ҳушиҳои зиндагиро таманно намуда, орзуманди зиндагии шоиста онҳо ҳастанд.



Шарифходжаева Саодат, декани факултаи филологияи ҳориҷӣ



Мирсаидов Муҳаммад-Намим, номзади илми иқтиносӣ, декани факултаи молиявии иқтиносӣ



Шарифова Одинамо, номзади илмҳои педагогӣ, декани факултаи филологияи рус

ТАҚДИМИ ТЎҲФАҲОИ СОЛИНАВӢ БА КӮДАКОН



Ҳайати устодону дошишҷӯёни факултаҳои дошишгоҳ дар арафаи ҳама иду ҷашини ҳудӣ ба шахсони ниёзманду камбизоат аз ҳисоби маблағҳои ҳудӣ ба қадри лозима маводи ғизой кӯмаку дастигирӣ менамоянд.

Мӯъминови шаҳри Кӯлоб табобат мегиранд, як зумра маводи ғизой, аз қабили гушт, картошкаву пиёз, сабзӣ, қанду шириниҳо тақдим намуданад, ки боиси болидоҳотирии наврасон гардид. Бояд қайд дошт, ки дар беморхонаи профилактикаи 30 кат барои кӯдакони алоқамандӣ ба бемории сил аз оилаҳои камбизоат муҷаҳҳаз карда шуда, дар он ҷо табиону мураббияҳои ғамҳор пайи хизмат қарор доранд.

Ин иқдоми накӯро ҳамасола дар арафаи ҷашини маросимҳо устодону омӯзгорони дошишгоҳ амали менамоянд, ки боиси болидоҳотирии наврасон мегарداد.

ХАНДАИ КӮДАКОН ДАР СОЛИ НАВ

Ҳарки хандонад ятими ҳастаро, Боз ёбад ҷаннати дарбастаро.

Ҷашни соли навро баязехо ҷашини русзабонҳо мегӯянд, аммо ин на аз рӯзҳо, балки ҷашини байналмилалист. Ҳар як ҷашне, ки дар лабони кӯдакони мөнандаро меорад, ин барои мо хушбахтист.

Чанд рӯз пеш мо дошишҷӯёни факултаи филологияи рус, гурӯҳи 201 баҳшида ба ҷашини Соли нав ба ҷамъияти Соли ҷашини маросимӣ ба Ҳарбори ҷашини 201 ҳадду қарор дода. Ҳарбори ҷашини 201 ҳадду қарор дода.

Барои кӯдакон якҷанд тӯҳфаҳо, маводҳои ғизогӣ ва шириниҳо тақдим намудем, ки аз ин кӯдакон хеле ҳурсанд шуданд. Дар ин ҳолати ҳушиҳатии мөнандаро мебошанд. Ҳар шаб зи ҳудат бипурс, агар ту мардӣ, Қимрӯз чи хидмате ба мардум кардӣ.

Шарифов АБДУЛЛО, дошишҷӯёни соли 2-юми факултаи филологияи рус, гурӯҳи 201.



ДАСТАИ ДОНИШГОҲ СОҲИБИ ЧОМ ШУД!

Рӯзҳои 29-30.03.2017 бо ташаббуси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёхии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фестивал-озмуни донишҷӯён миёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат ҷиҳати дарёфти соҳибистеъодҳои ҷавони эҷодкор баҳшида ба "Соли ҷавонон" дар шаҳри Душанбе баргузор гашт. Дар фестивал дастаҳои донишҷӯёни муассисаҳои олии ҷумҳурий ширкат варзианд.

Санаи 1-уми апрели соли ҷорӣ ҷамъбасти фестивал-озмун дар Филармонияи давлатии ба номи Ақашариф Ҷураев доир гардид, ки аз донишгоҳ Акбаров Мақсуд, магистранти соли 1-уми факултати физика, математика ва информатика иштирок ва баромад намуда, соҳиби диплом гардид. Инчунин, дар натиҷа дастаи донишҷӯёни донишгоҳ дар ин фестивал соҳиби ҷоми Фестивал-озмун гардиданд.



ДОНИШГОҲ КҮЛОН ДАР САРХАТИ МАҶАЛЛАҲОИ БОНУФУЗ

Моҳи январи соли 2017 бо ташаббуси ректори донишгоҳ профессор Абдулло Ҳабибулло фаъолияти ва дастовардҳои олимону омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ тавассути 3 мақола дар маҷаллаҳои бонуфузи Федератсияи Россия-“Федеральний справочник” (ш. Москва) ва “Деловая Россия” (ш. Екатеринбург), ки бо төъдоди беш аз 10 000 нусха ба табъ мерасанд, инъикос гардид.

Вобаста ба ин, донишгоҳ ба реестри лоиҳаҳои нашрии ин маҷаллаҳои ворид карда шуда, соҳиби сертификат гардид.

Бояд гуфт, ки мақолаи дар “Федеральний справочник” (№11, ш. Москва) нашгардида ҷараёни таҷлилии ҷашни 70-солагии донишгоҳ, ифтиҳои бинои нави таълимию маъмурӣ ва муваффақияту дастовардҳои қарандону донишҷӯёро дарбар гирифтааст.

Ду мақолаи дигар, ки дар шумораҳои 9-10 маҷаллаҳо “Деловая Россия” (ш. Екатеринбург) ба табъ расидаанд, яке “Дар ҳамкорӣ ба сӯи уфуқҳои нави илм” ба 95-солагии Донишгоҳи давлатии Беларус ва “Донишгоҳи давлатии Кӯлоб-маркази илму фарҳанг” ба 60-солагии Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Нуриддин Саид баҳшида шудааст.

Соли 2015 бошад, ҷараёни омодагиҳо ба ҷашни 70-солагии донишгоҳ зимни мусоҳибаи ҳабарнигори “Азия Глюс” Валентина Соколова бо ректори донишгоҳ профессор Абдулло Ҳабибулло ва муовини ректор оид ба тарбия (соли 2014-2015) Ҳудойдодова Ш.З дар маҷаллаи Форум (№4, 2015 Москва) ба табъ расида буд.

Мақолаҳои мазкур зери таҳрири номзади илмҳои филологӣ, дотсент Ҳудойдодова Ш.З. ба таъбрасонида шуданд ва хонандай гиromӣ метавонад онҳоро аз сомонаҳои интернетии federalbook.ru ва www.delruss.ru мутолия намояд.

ДОНИШГОҲ СОҲИБИ СЕРТИФИКАТИ БАЙНАЛМИЛАЛИ СИФАТИ АВРУПО ВА ҶОИЗА ГАРДИД!



Бо Қарори Ташкилоти байналмилалии сертификати сифати аврупои Институти Шведсарияй (Донишгоҳи Оксфордии Британияи Кабир) Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба муҳлати эътиборнокии аз 30.08.2017 то 30.08.2018 соҳиби иҷозатнома (литсензия) ва Сертификати байналмилалии сифати Аврупо (Ҷоиза) гардид.

Ин иҷозатнома ва Ҷоиза бар пояи саҳми назарраси донишгоҳҳо дар саҳти байналмилалии ширкати қормандон дар лоиҳаҳои таълими, ҷо мақолаҳо дар маҷаллаҳои ҳориҷӣ кишвар дода шуда, мавқеъ, нуғуз ва рейтинги донишгоҳро боз ҳам балантар мегардонад.

БАРГАШТИ 2 МАГИСТР АЗ ҲОРИЧИ КИШВАР БО 2 ДИПЛОМИ АҶЛО

Соли 2017 ду ҳатмкардаи донишгоҳ магистратураи донишгоҳҳои ҳориҷӣ кишварро бо дипломи аҷло ҳатм намуданд.

Фирдавси Ҳолмуҳаммад магистратураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Томски Федератсияи Россияро аз рӯи иҳтиноси “Математика” ва Садафмоҳи Нуриддин Донишгоҳи технологиӣ ба номи Ҷавоҳирлоп Неруи кишвари Ҳиндустонро аз рӯи иҳтиноси “Роҳбарияти тиҷорат” бо дипломи аҷло ҳатм намуданд. Айни замон ду нафар Сумани Бобоҳон дар магистратура ва Абдураҳмонова Нилуғар дар Ҷумҳурии Ҳиндустон таҳсил намуда истоданд.

Ҳоло Фирдавс ва Садафмоҳ дар донишгоҳ ба корқабул карда шуда, ба таълиму тарбия машғуланд.



ДОНИШҔҮЕНИ ДОНИШГОҲ ДАР ОЛИМПИАДА ГОЛИБ ШУДАНД!

Рӯзҳои 10-11-уми марта соли 2017 баҳшида ба “Соли ҷавонон” дар шаҳри Душанбе Олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурий барои дарёfti “Ҷоми Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” баргузор гардид.

Намояндагии донишгоҳро 10 нафар донишҷӯ аз рӯи иҳтиносҳои таъриҳи, ҳуқуқ, физика, химия, биология, технологияи иттилоотӣ, иқтисодӣ, забон ва адабиёти тоҷик, фалсафа ва ҳуқуқ муаррифӣ карда, голиб шуданд.



ДОНИШГОҲ ДАВЛАТИИ КӮЛОН ДОНИШГОҲИ № 2-И ҶУМҲУ҆РӢ ШУД!

21-22-юми апрели соли 2017 дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ даври хотимавии Олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он аз 39 муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ донишҷӯёни 32 муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ аз рӯи 11 фанни таълими (забон ва адабиёти тоҷик, забони англӣ, забони русӣ, технологияи информатсионӣ, таърихи ҳалқӣ тоҷик, математика, физика, химия, биология - экология, назарияи иқтисодӣ, фалсафа) 271 нафар иштирок намуд.

Дар олимпиадаи мазкур донишҷӯён аз фанҳои забон ва адабиёти тоҷик, забони англӣ, забони русӣ дар мавзӯъҳои озод ба ҷашнҳо иншоӣ ҳурд навишта, аз фанҳои дигар аз рӯи саъвономаҳои тестӣ донишҷӯёни маҳорати ҳудро санҷиданд.

Дар олимпиада 11 нафар ғолиби ҷои якум, 14 нафар ғолиби ҷои дуюм, 21 нафар ғолиби ҷои сеюм гардида, 49 нафар бо ифтиҳорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуд.

Натиҷаи ҷамъбасти аз рӯи ҷои ғолиби ҷои якум 5 ҷои аввал, 2 ҷои дуюм ва 2 ҷои сеюм Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мақоми 1-ум, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо гирифтани 3 ҷои аввал, 3 ҷои дуюм ва 3 ҷои сеюм дар мақоми 2-ум дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино бо гирифтани 2 ҷои аввал 3 ҷои дуюм ва 4 ҷои сеюм мақоми 3-умро сазовор гардиданд.



САГИЗОВ БАХТОВАР - БОКСЁРИ № 1

Таърихи 26-30.03.2017 бо ташабbусi Кумitaи ҷавonon, varzish va sâyehi назdi Ҳukumatи Ҷumҳuriy Toҷikiiston chempionati Ҷumҳuriy Toҷikiiston oid ba "Boks" баҳshiда ба ҷashni Navrӯzi bainamillai dard shahri Dushanbe doir garidid.

Dar in chempionat donişchӯen donişgoҳ ištirok namuda, donişchӯi soli 2-um fakulta taribia chismoni va omadagi difoi ҳarbib Sogizov Bahtorvar dar vazni 52 kilogram savori choi 3-um, donişchӯi soli 1-um fakulta taribia chismoni va omadagi difoi ҳarbib Sharipov Nekrӯz dar vazni 69 kilogram savori choi 3-um va donişchӯi soli 4-um fakulta taribia chismoni va omadagi difoi ҳarbib Husnoriy Sajhomidin dar vazni 51 kilogram savori choi 3-um garidand.

ДОНИШГОХ ДАР СОЛИ 2017



СОРБОН ЛАТИФОВ - ЧЕМПИОНИ ҶАҲОН ВА БИНОЙ РАҲИМОВ - ЧЕМПИОНИ ОСИЁ

Аз 9 то 12-уми ноябрь соли 2017 мусобиқаи ҷаҳонии самбо байни 93 давлати дунё дар шаҳри Сочии Русия баргузор шуд. Дар ин сабқати ҷаҳонӣ варзишгари тоҷик Сорбон Латифов, донишҷӯи соли 3-юми факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ иштирок намуда, дар вазни 62 кило дар риштai самбои разми қувваозмӣ карда, сазовори чойи 3-юм ва барандада медали биринҷӣ гардид.

Дар ин мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон паҳлавонон ва ҷемпионаҳои мамлакатҳои пешрафтаи Аврупо, аз қабили Руминия, Гурҷистон, Италия, Хорватия, Белорус ва Гайра иштирок доштанд.

Инчунин, таърихи 12-уми ноябрь соли 2017 донишҷӯи соли 3-юми факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Раҳимов Биной низ дар мусобиқаи байналмилалии варзиши, ки миёни давлатҳои Осиё дар Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид, аз риштai варзиши Тхэквондо иштирок намуда, сазовори чойи аввал ва медали тилло гардид.

Ҳарду варзишгарро бо самимияти беандоза ректори донишгоҳ, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, Узви вобастаи АИ Абдулло Ҳабибулло, донишҷӯён ва омӯзгорон дар саҳни донишгоҳ пешвоз гирифтанд ва аз тарафи садорати донишгоҳ ба Сорбон Латифов ва Раҳимов Биной ба маблагӣ 3000 сомонигӣ қадрдонӣ карда шуданд.

МАГИСТРАНТИ ДОНИШГОҲ ИХТИРОЪКОРИ №1-И ҶУМҲУРИЙ ШУД!



Баҳшида ба истиқболи Наврӯзи байналмилалӣ таърихи 16-уми марта соли 2017 дар шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии "Фестивали донишҷӯёни навовар ва ихтироъкори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ" баргузор гардид.

Аз Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ магистранти соли 2-юми ихтисоси химия Сайфуддинов Фирӯз, роҳбари илмиаш номзади илми кимиё, дотсент Холиқов Сафар, Умедаи Талаб, магистранти соли 2-юми ихтисоси информатика, роҳбари илмиаш мудири кафедраи илмҳои компютерӣ Рафиев Сафархон ваNazarov Аминҷон донишҷӯи соли 3-юми факултаи физика ва математика иштирок намуданд.

Дар натиҷа Сайфуддинов Фирӯз, магистранти соли 2-юми ихтисоси химия сазовори чойи 1-ум ва Умедаи Талаб чойи 2-юм гардиданд. Nazarov Аминҷон башад, барои иштироки фтьолона бо сипоснома қадрдонӣ карда шуд.



2 ДОНИШҔӢ ЧАВГОНБОЗ БО 2 ЧОИ 2-ЮМ

10-уми сентябрь соли 2017 бо ташабbusи Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фестивали бозиҳои миллӣ варзиши баҳшида ба 26-умин солгарди Истиқлoliyati давлатi Ҷумҳuриi Тоҷikiстон va Соли ҷавонon баргузор гардид.


Дар ин фестивал ду донишҷӯи Донишгоҳи давлатi Кӯlоб ба номи Абӯабдуллоҳi Rӯdakӣ: Ниёзов Фахридин ва Қурбонов Саймumin иштирок намуда, ҳардуяшон барои ишғол намудани чойи 2-юм дар мусобиқaи ҷumҳuriyati oид ба ҷavgonbозi сазоворi Diplomi daračai 2-юm гардиданд.



ТАЪСИСИ АВВАЛИН КЛУБИ МУБОҲИСАВИИ "ПЕШСАФ" ДАР ДОНИШГОҲ

Дар Донишгоҳи давлатии Кӯlоб ба номи Абӯабдуллоҳi Rӯdakӣ аввалин клуби мубоҳисавии "Peshsaf" бо забони тоҷикик tашкил карда шуд.

Санаи 04.05.2017 klubи мубоҳисавии "Peshsaf" bo иштиrokeri mutahassissoni Marказi roushi kassibiat va innovatsiya va 62 nafar donishchӯeni fayoli fakultatxoi donishgoҳ avvalin chorabiniashro barygor kar. Tibki naқsha klub dar ҳamkorbi bo mutahassissoni MRKI rӯzi avval seminarpomuziš dar mawzӯi "Peshsafī-(Leaderstvo)" va jaқand bозиҳo баҳri dарki peshsafī gazaroni da shud. Dar rӯzҳo minbaъda dar mawzӯҳo muosirati verbalӣ va fayrivarbalӣ va mubоҳisava va tarzi gazaroni dan on seminar va basiҳo cholib anҷom doda shud.



ИХТИРОИ АМИНҔОН БО ДИПЛОМ ҚАДРДОНӢ ШУД!

Taъrihi 14.03.2017 dar Telenoviziuni Saferina ozmu ni "Ixtirov" barygor shud, ki az Donishgoҳi давлатi Kӯlob ba nomi Abӯabduлloҳi Rӯdakӣ donishchӯi soli 2-юmi fakultati fizika va matematika Nazarov Aminchon dar du davri ozmu ширкат varzida, baroи iштиrok fayolona va ruynameyi ixtirootash sohibi Diplom garidid.

ИХТИРОЪКОРӢ ИФТИХОРНОМА ВА ПУЛ ГИРИФТАНД!

Bo tashabbusi Kumitaи ҷavonon назди Ҳuкуmati Demokratiи Toҷikiстон dar shaҳri Kӯlоб sanaи 11-umi oktiyabri soli 2017 dar tolori maclisii Kumita chambasti ozmuни ixtiroъkorunu navavaron barguzor гардид. Dar in ozmuни donishchӯen va xonandagoni ziёdi muassisaҳo oili kassibӣ va taҳsiloti miёna umumi shirkat varzidan.

Dar in chorabiniy ixtiroъkoroni donishgoҳi istirok namuda, sarдорi markazi isteъdodҳoи ҷavonon Donishgoҳi давлатi Kӯlob ba nomi Abӯabduлloҳi Rӯdakӣ Sajiduddinov Firuz bo iftixornoma va Nazarov Aminchon, Umadai Talab va Nematuлlozoda Aysiddin boшand, baroи saҳmi arzanda guzoшtan dar samti ixtiroъkorivu navavarib mablagҳoи puli қadrdoni гардиданд.



ТАЪСИСИ "ЧАМӢЯТИ ИЛМИИ ДОНИШҔӢ"

Taъrihi 21.02.2017 dar tolori farhangi Donishgoҳi давлатi Kӯlob ba nomi Abӯabduлloҳi Rӯdakӣ naustin mafhili ilmi tаҳti unvoni "Chamīyati ilmi donishchӯen" gazaronida shud. Roҳbari in chamīyatro Sulaimon Sherxon, asistenti kafedrai zaboni anglisibar uҳda girif. Dar maғfil zieda az 300 nafar donishchӯen, magistrantxo, doktorantonni PHD va omӯzgoron iшtirok namudand. Saravval suhan ba rektori donishgoҳi doktori ilmҳoи fizika va matematika, professor Abdullo Habibullo doda shud. Sipas, donishchӯi soli 2-юmi fakultai omӯzgori Muhammadrakhimi Xurosoni dar mawzӯi "Naқshi rawshanfikron dar chomea" baromad namud. Inchnin, donishchӯi soli 3-юmi fakultai moliajaviy iktisod Zikrulloho Karimullo dar mawzӯi "Rawshanfikr kist?" maъrӯza namudand. Maқsadi asosini maғfil baland bardosh-tani saviia donishi donishchӯen va magistratonu doktoranton va dӯstдорoni ilmu donish meboшad. Dar oхir savolu ҷavob va baҳs surat girif.



ДАСТАИ ДОНИШГОҲ АЗ РӮИ ВАРЗИШИ ЧИУ-ЧИТСУ БАРОИ ЧОИ 1-УМ НАСИБИ ЧОМ ШУД!

Bo tashabbusi Kumitaи ҷavonon назди Ҳuкуmati Chumhurii Toҷikiстон va Federatsiyaи millli ixtisosi Chumhurii Toҷikiстон rӯzҳo 21-22-umti oktiyabri soli 2017 mусобиқaи ҷumhuriyati oид ба Chiу-Читсу baҳshida Soli ҷavonon va 26-solagii Istikloliaty давлатi Chumhurii Toҷikiстон barguzor garidid. Dar in mусобиқa dastai Donishgoҳi давлатi Kӯlob ba nomi Abӯabduлloҳi Rӯdakӣ iшtirok fayolona namud.

Du donishchӯi donishgoҳi dar in mусобиқa sazavori choyi 1-um garidid, dastai donishgoҳi sohibi Chom mусобiқa shud. Karimov Xizrali, dar vazni 70 kilogram va Murodov Fazlidin, donishchӯi fakultai ixtisod va idora dar vazni 65 kilogram baroи iшғol namudani choyi 1-um az rӯi namudi varzishi mazkur sazavori Diplom daračai 1-um garidid.

Mаъmuриyat va ҳайati эҷодии rӯzномai "Anvori doniš" Xizrali va Fazlidinro ba in dashtovardi varzishiashon tabriku taҳnija namuda, ba onҳo salomatӣ va komgoriro tamanno dorand.

ТАМОШОИ ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ДОНИШГОҲ



22-юми декабря соли 2017 дар толори калони "Коҳи Сомон"-и Бӯстонсаройи шаҳри Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи панҷуми яқояни Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум баргузор шуд.

Дар толор аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазир ва аъзои Ҳукумати мамлакат, роҳбарияти Дастроҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату кумитаҳои давлатӣ,

идораҳои назди Президент ва Ҳукумат, мақомоти марказии судӣ ва дигар ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи тартибот, Академияи иммҳо, муассисаҳои олии таълимӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони марказҳои табтиқи поиҳаҳои сармоягизорӣ, як гурӯҳ собиқ вакилони Иҷтисамия XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои Шӯрои ҷамъияти, Ҳаракати Ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва вакилони як қатор иттиҳодияҳои ҷамъияти, сиёсӣ ва эҷодӣ, роҳбарияти корхонаю муассисаҳои ҷумҳурияӣ, бонкҳо, доираи тоҷирону соҳиб-

корон ва ҷавонони ташабbuskor, намояндагони ҳайати дипломатӣ ва воситаҳои ахбори умумишириро намуданд.

Чорабинӣ бо садои суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. Дар ҷаласаи панҷуми яқояни Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷуми Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон самтҳои асосии сиёсати доҳилию ҳориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, оид ба пешбуруди манфиатбори сиёсати ҳориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақиён, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқи тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, ҷароиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаҳҳас ба миён гузоштанд.

Дар бинои маъмурӣ ва ҳамаи факултаҳои Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмонро омӯзгорону донишҷӯён тариқи телевизионҳо тамошо карданд.



ТАШРИФИ РАЁСАТИ ИНТ БА ДОНИШГОҲ

Таърихи 19.12.2017 раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим, нависандай шинохтаи ҷумҳури Абдулҳамид Самад, шоир Алиакбари Абдулло ва Шоир халқии Тоҷикистон Ҳақназар Гоиб ба хотири таҷлили зодрӯзи нависандагони Абдулҳамид Самад ва воҳӯйӣ бо омӯзгорону донишҷӯён ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ташриф оварданд.

Наҳуст, ректори донишгоҳ доктори иммҳои физика ва математика, профессор, Абдулло Ҳабибулло бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда, мөҳмонаро хайрамақдам гуфт. Сипас, раиси шаҳри Кӯлоб, узви Маҷлиси вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳайрулло Амонулло баромад намуд. Инчунин, ноиби ректор оид ба иртибот бо ҷомеа, ховаршинос Зафари Мирзоён, Шоир халқии Тоҷикистон Ҳақназар Гоиб, раиси ИНТ Низом Қосим ва шоир Алиакбари Абдулло дар бобати вижагиҳои ашъори Абдулҳамид Самад баромад намуданд ва аз ашъорашон шеърҳо қироат карданд.

Дар охир, ба мөҳмонан аз тарафи садорати донишгоҳ тӯхфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.

ДОНИШҖӮИ СОЛ - 2017

Таърихи 14.12.2017 бо ташабbusи шуъбаи кор бо ҷавонон дар толори Шӯрои олимон озмуни умумидонишгоҳии "Донишҷӯи сол - 2017" баргузор гардид. Озмун аз ҷунин шартҳо иборат аст: диктанти санҷиши, санҷиши тести умумӣ ва донистани забонҳои русӣ ва англисӣ.

Дар озмуни донишҷӯён аз 10 факултаи донишҷӯён иштироқ доштанд. Дар охир голибон муйаян гардида, Сорбон Саҳиев, донишҷӯи соли 3-юми факултаи филологияи ҳориҷӣ ба гирифтани чои 1-ум, Муҳаммадалӣ Усмонов, донишҷӯи соли 3-юми факултаи филологияи ҳориҷӣ ба гирифтани чои 2-ум ва Маҳсиддинзода Некрӯз, донишҷӯи соли 3-юми факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ба гирифтани чои 3-ум сазовор шуда, аз тарафи раёсати донишгоҳ бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд.

КОНФРОНСИ ИЛМӢ - АМАЛИИ ҶУМҲУРИЯВӢ

Санаи 15-16 декабря соли равон дар яқоягӣ бо факултаҳои иқтисодии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ конференси илмӣ-амалии ҷумҳуриявии дар мавзӯи "Ташкили сиёсати қластири ҳамҷун асоси сафтии инноватсионӣ ва рақобатпазири минтақа" гузаронида шуд.

Сухани ифтитоҳӣ ба ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори иммҳои физика ва математика, профессор, Узви вобастаи АИ ҔТ Абдулло Ҳабибулло дода шуд.

Дар конференс аз қисмати зиёди макотиби олии омӯзгорон иштироқ ва баромад намуданд.

КОНФРОНС БАҲШИДА БА СОЛИ ҶАВОНОН

Таърихи 16.12.2017 дар факултаи филологияи тоҷик ва журналистика конференси илмӣ-амалии бахшида ба Соли ҷавонон гузаронида шуд.

Наҳуст, бо сухани ифтитоҳӣ декани факулта Гадомад Зулфиев баромад намуданд. Сипас, сухани навбатӣ ба раиси Шӯрои занони донишгоҳ номзади иммҳои педагогӣ, дотсент Савронӣ Раҳимова дода шуд.

Маърӯзачиён дар мавзӯҳои "Мо ҷавонон ҷонибдори сиёсати Пешвои миллат", "Ҷавонон-ояндаи миллатанд" ва "Фарҳанги либоспӯши" дар байни ҷавондуҳтарони тоҷик" баромад намуданд. Дар охир ба иштироқчиёни фаъол аз тарафи декани факулта ифтихорномаҳо супорида шуд.

ДАРСИ КУШОДИ 1 МУАЛЛИМ

Санаи 8.12.2017 дар факултаи филологияи тоҷик ва журналистика дарси кушоди саромӯзгори кафедраи забони тоҷикӣ бо методикай таълими он Кенчаева Озодамо гузаронида шуд. Муаллима дар мавзӯи "Пешвандҳои шаклсози феъл" баёни мавзӯи навро оғоз намуд. Дар охир миёни донишҷӯён ва омӯзгорони кафедра дар ин мавзӯи баҳс сурат гирифт. Мақсади дарс баланд бардоштани сатҳу сифати таълим буд.

БАРГУЗОРИИ КОНФРОНСИ ИЛМӢ-АМАЛӢ



Санаи 20.12.2017 дар факултаи физика ва математика конференси илмӣ-амалии омӯзгорон ва донишҷӯён баҳшида ба 25-солагии Иҷтисамия 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соли ҷавонон дар мавзӯи "Рӯшиди иммҳои дақиқ ва ҷорӣ намудани технологияҳои мусорӣ" баргузор гардид.

Суҳани ифтитоҳӣ ба ноиби ректор оид ба иммҳои инноватсия номзади иммҳои филология, дотсент Шарофат Ҳудойдодонова дода шуд. Сипас, дар мавзӯи "Рӯшиди иммҳои табиатшиносӣ, риёзиву техники" дар давраи солҳои 2010-2017" номзади иммҳои физика ва математика, дотсент Сатори Faaforov маърӯза намуд. Инчунин, дар мавзӯи "Роҳҳои баланд бардоштани дараҷаи бадей-эҷодии донишҷӯён дар таълими физика ва астрономия", маърӯзачӣ, муалими калони кафедраи МТФ ва ТМ Қаландаров С., дар мавзӯи "Нақши алоқамандии байниҳамдигарии

фанҳо дар ташаккули кори му-стакилона", докторант (PhD)-и соли 3-юми иҳтиноси физика Парвинаи Усмон, дар мавзӯи "Интиқоли ҷараёни электрикии беноӣӣ", маърӯзачӣ аспиранти соли 2-юми иҳтиноси физика Сафарали Шарипов, дар мавзӯи "Моддаҳои радиоактивӣ ва аҳамияти он" докторант (PhD)-и соли 1-уми иҳтиноси

физика Сулаймони Абдуқаҳҳор, дар мавзӯи "Галактикаи роҳи қақшашон" маърӯзачӣ донишҷӯи соли 3-юми иҳтиноси физика Назаров Аминҷон ва дар мавзӯи "Астеридаҳо" донишҷӯи соли сеюми иҳтиноси физика ва математика Сунатулло Гиёев ва дигарон аз рӯи мавзӯҳои мухталиф баромад карданд.

КЛУБИ МУБОҲИСАВИИ "ПЕШСАФ" ПЕШСАФ АСТ!

Санаи 7.12.2017 бо ташабbusи Ҳаромони Каримов А.У. баргузор гардид.

Дар воҳӯйӣ зиёда аз 100 нафар донишҷӯёни фаъол ва омӯзгорони ҷавонон факултаҳои донишгоҳ бо як шавқи зиёд ширкат намуданд. Дар рафти ҷорабинӣ ба донишҷӯён маълумот дар борай са-

тиҳо ҷиноят ва шомил шудани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ҷиноӣ дар шаҳру минтақаи Кӯлоб, инчунин дар борай ҷавонони фаъолии дар самти милитсия фаъолияткунанда маълумот дода шуд.

Ҷорабинӣ бо саволу пешниҳодҳои ҷоилиҳо хотима ёфт.


ТАЧЛИЛ АЗ 130-СОЛАГИИ ПОҲУТӢ

Рӯзи 20.12.2017 бо ташабbusи факултаи филологияи тоҷик ва журналистика конференси илмӣ-назариявӣ бахшида ба 130-солагии Абулқосим Лоҳутӣ дар толори илмию фарҳангии донишгоҳ доирӣ гардид.

Наҳуст, ректори донишгоҳ доктори иммҳои физика ва математика, профессор, Узви вобастаи АИ ҔТ муҳтарам Абдулло Ҳабибулло баромад намуд. Сипас, дар мавзӯи "Мавқеи иҷтимоии занӣ дар эҷодиётӣ Лоҳутӣ" дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик бо методикай таълими он Ёралӣ Содиков маърӯза хешро пешниҳоди ҳозирин намуд. Дар охир қироати порчаҳои шеърӣ аз тарафи донишҷӯёни соли 1-уми факулта пешниҳоди ҳозирин гардид.



Самариddин КАРИМОВ, физик-химики тоҷик, доктори илмҳои химия (1987), профессор (1990), узви пайвастаи АМТ (1992), узви пайвастаи филиали АМБ (ФР, 1994), узви пайвастаи Академия ва Институтҳои муҳандисии байнalmilalii давлатҳои исломӣ (2000, Урдун, Уммон), Ҳодими шоистаи илми Чумхурии Тоҷикистон (1995), Арбоби илм ва техникии Тоҷикистон (2000), доранди нахустпатенти №ТJ 623-и Идораи давлатии патенти Чумхурии Тоҷикистон (2012), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1985), Аълоҷии маорифи мактабҳои олии СССР (1988).



Махмадулло ИБДОВ, файласуфи тоҷик, доктори илмҳои фалсафа (1991), профессор (1992), Корманди шоистаи Тоҷикистон (2011), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1998), профессори кафедраи фалсафа.



Қаюм САНГОВ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ.



Пиралай НАЗАРОВ, сиёсатшинос, номзади илмҳои сиёсӣ (2004), узви Имтифоқи журналистони Тоҷикистон (2011), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (2010), мудири кафедраи мененҷмент ва маркетинг.

ОЛИМОНИ СЕРМАҲСУЛИ СОЛ

Раёсати илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳӣ Рӯдакӣ ғаъволияти илмӣ-таҳқиқотии устодони донишгоҳро дар соли 2017 омӯхта, "Олимони сермаҳсули сол"-ро муайян намуд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки олимони зерин дар соли 2017 мақолаву китобҳои фаровоне нашишта, баҳри донишҷӯну муҳаққиқон пешниҳод намудаанд. Онҳо пайваста дар маҷаллаҳои илмӣ ва рӯзномаву ҳафтномаҳо мақола чоп намуда, инчунин дар конфронсҳои ҷумҳуриявӣ байнамилалӣ ширкат варзида, бо маърузаҳои илмӣ баромад намудаанд.

Садорати донишгоҳ ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯён ба онҳо дар соли 2017 ҳушиҳои рӯзгор ва саломатии бардавомро ташанно доранд.



Давлатмурад РАСУЛОВ, номзади илмҳои педагогика, дотсенти кафедраи педагогика, Корманди шоистаи Тоҷикистон (2016);



Салим МИРЗОЕВ, доктори илмҳои педагогика (2011), профессор (2012), узви вобастаи АИ педагогӣ ва иҷтимоии Федоратсияи Россия (1993), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1995), профессори кафедраи биология.



Ислом ФУЛОМОВ, математик, педагоги тоҷик, доктори илмҳои педагогика (2012), профессор (1991), Корманди шоистаи Тоҷикистон (1995), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1977), "Олимӣ беҳтарини сол" (2012), профессори кафедраи математики олий.



Фирӯза ФАЙЗУЛЛОЕВА, номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи забони русси умумидонишгоҳӣ.



Куган ИЗЗАТУЛЛОЕВ, педагог, номзади илмҳои педагогика (1984), дотсент (1991), Корманди шоистаи Тоҷикистон (1995), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1974), мушоҷири ректор.



Ғоиб МИРЗОЕВ, забоншиноси тоҷик, номзади илмҳои филология (1987), дотсент (1993), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (2012), устоди кафедраи забони тоҷикӣ.



Ниёзби ДАВЛАТОВА, номзади илмҳои педагогика, мудири кафедраи педагогика..



Гурез ИБРОҲИМОВ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика, Корманди шоистаи Тоҷикистон (1999)




Зайнаб САМАРИДДИНОВА, номзади илми педагогика, саромӯзгори кафедраи информатика.



Ашуррова НОДИРА, номзали илми филология.




Муҳаббат ИЗЗАТОВА, доктори илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи тарбияи томактабӣ, доранди медали "Хизмати шоиста" (2015).



Маҳмуд АБДУЛЛОЕВ, муаррихи тоҷик, доктори илмҳои таърих (2012), профессор (2013), Корманди шоистаи Тоҷикистон (2013), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1995), иши-рикорди гуфтушунидҳои гайрирасмии тоҷикон оид ба созишномаи сулҳ дар шаҳри Душанбе (1994-1995) ва Санкт-Петербург (1997), профессори кафедраи таърих ва ҳукуқ.



Ёралӣ СОДИҚОВ, номзали илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик бо методикаи таълими он



Муродалӣ НАБИЕВ, номзади илмҳои филология, дотсент.



Эҳдо ба 78-солагии академик
Самариддин КАРИМОВ

ФУРӯЗОН АХТАРИ ИЛМАШ ФУРӯЗОН

Бигаштам ҳамқадам бо илми кимё,
Бичӯстам олами физики дунё.
Бидидам олиму кошифи машҳур,
Чу Холлу Менделеев аз илм пурнур.
Бишуд машҳури олам Менделеев,
Бидуни суд надида з-ӯ кас осеб.
Чу Форобӣ, ки аҳли кимиё буд,
Ба исказиши намуда ҷаҳл нобуд.
Чи хуши он олими машҳуру доно,
Ба илми кимиё буд даст боло!
Кунам шукронга з-устоде азиз ҳаст,
Накӯноме Самариддин Карим аст.
Бувад ў кошифи фарҳунда дар илм,
Зи рӯяши нур борад - нур аз ҳилм.
Гурӯҳанди гурӯҳӣ чор шаши кард,
Набинад ҳеч қалбу дасташон дард.
Намуд татқиқ асли нимноқил,
Ҷудо бинмуда гӯй аз ҳамир қил.
Ба мулки Рус варо ҳимик бидонанд,
Яқинан олими машҳур хонанд.
Ба ў чун олими физику ҳимик,
Бидода номи оли - академик.
Чун як истора нури миллат аст ў,
Хуши сарбози Механ, ваҳдат аст ў.
Булӯрбандӣ намуда илму дониш,
Биёфта нимноқил - фазли хониш.
Миёни уламои Тоҷикистон,
Фурӯзон ахтари илмаш фурӯзон.
Ба илми кимиёву ҳам риёзӣ,
Чу физик номвар, Механ з-ӯ розӣ.
Ба донишгоҳ чанде сарварӣ дошт,
Ва тухми меҳр андар марзаши кошт.
Биғаҳрад ўзи Донишгоҳи Кӯлоб,
Саодатёр, дилогоҳи Кӯлоб.
Ба заҳмат фахри донишгоҳ гардиð,
Зи боди илм сад гулдастае чид.
Худоро шукур гӯем, ёру дустон,
Чунин фарзанд дорад Тоҷикистон.

Сайдасорори ҚАЛАНДАРЗОДА,
саромӯзгори кафедраи МТФ ва ТМ

РУССКИЙ ЯЗЫК В ТАДЖИКСКОЙ АУДИТОРИИ: НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ



Садбарз ГУЛОМОВА,
руководитель педагогической
практики факультета русской
филологии КГУ

Куляб- удивительный город, в которой невозможно не влюбиться с первого взгляда. Помимо прекрасной природы, замечательной архитектуры, древнейшей истории, он богат совершенно очаровательными людьми. Они отличаются замечательным характером, добротой, приветливостью, терпением, работоспособностью. Таджики - потрясающий народ и в том смысле, что умеют истинно любить, в нашем случае говорим о проявлении любви к русскому языку и вообще ко всему русскому: к русским людям, русской истории, русской культуре.

Мы высажем несколько наблюдений о том, чем именно интересуются студенты, изучающие русский язык. Основываться в своих рассуждениях мы будем на небольшом опыте работы в Кульбакском государственном университете на факультете русской филологии, а также на базовой школе №1 города Куляба, где студенты выше названного факультета проходят педагогическую практику.

Хотелось бы остановиться на том, что именно интересует студентов в русском языке. Казалось бы, что их должна интересовать именно грамматика русского языка, овладение ею может повысить уровень владения любым языком, в частности русским.

Мы проводили занятия по русскому языку в старших классах (10-ые 11-ые классы), со студентами по ПРУПР, ПКРЛ, орфографии и пунктуации, современный русский язык. В принципе было понятно, что студентам есть над чем работать. Однако изучение грамматики для студентов филологов, и не филологов - скорее, обязанность.

С большим интересом студенты осваивали лексику русского языка, практику речи и дисциплины, смежные с историей, культурой, литературой. Еще раз подчеркнем, что студентам в принципе близка русская история и культура, именно поэтому занятия на которых присутствуют межпредметные связи вызывают повышенный интерес у студентов. Мы можем привести некоторые образцы заданий, которые использовались нами в ходе проведения различных занятий по русскому языку на факультете.

Например, на обобщающем занятии по орфографии и пунктуации нами был использован известный текст об Анне Андреевне Ахматовой. Данний отрывок позволяет вести разговор и о литературе, и о лексике, и о сложных вопросах орфографии, пунктуации, синтаксиса. Но сначала мы предлагаем все- таки прочитать текст, соблюдая правильную интонацию, затем - расставить знаки препинания и пропущенные буквы. Перед проверкой мы начинаем разговор о том, кому посвящен этот текст, о ком идет речь, вспоминаем особенности жизни и творчества А.А. Ахматовой, после этого мы обращаемся к отдельным словам и оборотам, анализируем их лексическое значение, вспоминаем семантические и стилистические особенности использования того или иного слова (например, сень, тихоня, сочельник, пороша, фольга, щеголеватый, кавалерийский и др.). Эта лексика позволяет дать пояснения, связанные с культурными, религиозными традициями русского народа. Только после этого начинаем проверку орфограмм и пунктиграмм. Однако и на этом анализ отрывка не заканчивается. Данный текст дает возможность выявлять в нем целый



комплекс изобразительно выразительных средств: это и эпитеты, и ряды однородных членов предложения и т.д.

Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания

Аня помнила из рассказов матери, что она родилась на юге под Одессой и уже годовалым ребенком была перевезена на север в Царское Село в сырое великолепие царственных парков под чьей сенью гулял среди лицеистов юный Александр Пушкин.

Большой интерес в студенческой аудитории вызвали занятия, построенные на некоторых диалектных данных русских говоров, элементах традиционной русской культуры, а также занятия по современному русскому языку которые проводят Гафурова М.Х и Сайдамирова К.Дж, используя учебные пособия по современному русскому языку часть 1,2,3,4

Например, изучая тему многозначность слова студенты сами конспектируют данную тему, а затем выполняют упражнения данные к теме.

Упражнение 8. Определите значение повторяющихся слов: в пунктах А подберите к ним возможные синонимы, в пунктах Б дайте разъясняющее толкование.

1)А. Мягкая щенка, мягкие волосы, мягкий хлеб, мягкие движения, мягкий голос, мягкий характер, мягкая душа, мягкий взгляд, мягкая погода.

Б. Мягкая подушка, мягкий воск, мягкий металл; мохнатый зверь, мохнатый лес, мохнатая шапка; крахмальный клейстер, крахмальная скатерть; кремовая начинка, кремовое платье.

2)А). Каменное лицо, каменное сердце; крепкий организм, крепкий голос, крепкие нервы, крепкое чувство, крепкий уксус, крепкие духи.

Б. Красное знамя, красные полки; каменные стены; крепкий орех, крепкий ветер; молодой парень, молодой побег, молодой квас, молодое предприятие, молодой писатель.

Так, например, мы проводили тематическое занятие, которое условно называли "Заходите в гости к нам!". Кратко остановимся на основных моментах занятия.

1. Говоря об устройстве быта, вспоминаем занятия крестьянина ("Мороз, Красный Нос"), которые были характерны для той или иной местности, основные глаголы, которые характеризуют действия человека. Рассказываем о том, что в народном языке чаще встречаются глаголы с семантикой физического действия и состояния, чем глаголы с семантикой интеллектуально-психического действия и состояния. Вместе со студентами рассуждаем о причинах этого явления. Здесь же вполне можно вести разговор о традиционных народных промыслах и занятиях. Действия человека связываем с приготовлением пищи: в чем готовили, что именно готовили, из чего готовили. Говорим о традициях питания на севере и на юге нашей страны. Проводим параллели с таджикской лексикой питания. Здесь мы тоже используем диалектную и общеупотребительную лексику.

Подобное занятие не только позволяет обогащать словарный запас студентов, изучающих русский язык, но и знакомить их с современными проблемами в таджикском образовании, его устройством и достижениями.

Не могу не высказать благодарность учителям-предметникам базовой школе №1, к.п.н. Раҳимовой С.Р., старшего преподавателя Гафуровой М.Х. Сайдамировой К.Дж за общую организацию работы. Самые теплые слова благодарности адресую коллегам, преподавателям, руководителям кафедры современного русского языка, кафедры РЗЛ с МПРЯЛ Кульбакского госуниверситета, которые помогли сделать работу более плодотворной, высказывали рекомендации, давали советы и оказывали всемерную помощь и поддержку.

МОДАР САРПАНОҲУ ҲИДОЯТГАРИ ФАРЗАНД АСТ!



Ганияна РАҲМОМАЛИЙ,
донишҷӯи соли I-уми ихтинососи
рузноманигорӣ

Муқаддастарин шахс дар зиндагии мо модар аст. Вақте ки калимаи модарро ба забон меорем, дили ҳар яки моро шодӣ фаро мегирад. Модар моро ба дунё оварда, шабҳои дароз худ хоб на-карда, сари гаҳвораи фарзанд бедорҳоӣ мекашад. Ӯ ягона олиҳаест, ки ба мо роҳи ростро ҳидоят мекунад. Модар мекӯшад, то фарзандаш шахси бузург, одамдӯст, меҳнатпараст, донишманд шуда, дар чомеа чойгоҳи худро пайдо кунад.

Модар, ту точи сари фарзанд ҳастӣ! Модар, меҳоҳам мудом бо ту бошаму бо дидани ҳар як тори мӯи сафедат, ки он ғами мо фарзандон са-фед шудааст, бифаҳрам. Аз ҳастии ту ки атои Худовандӣ месазад, ки пайваста шукургузор бошам. Аз ташвишоте ки аз барои мо кашидай дар кано-рат ҳамдардат бошам, аммо ки қалби ту ҷандон бузург ҳаст, ҳама чоро мегирад. Баъзе аз фарзан-дени ноҳалафе пайдо мешаванд, ки ба қадри ин андоза заҳматҳои модари хеш нарасида, онҳоро дашному ҳақорат намуда, бо ҷашми бад менига-ранд.

Моро мебояд ба қадри ин ҳама заҳматҳои пада-ру модари худ бирасем, дуои неки онҳоро биги-рем, зеро ризогии падару модар ин ризогии Худо-ванд аст.

ҶАБРИ УСТОД БЕҲ ЗИ МЕҲРИ ПАДАР



Тагоев БАРОТАЛИЙ,
донишҷӯи соли 4-уми факултаи
физика ва математика

Албатта, устод қасест, ки нисбат ба шогирдаш меҳри зиёд дорад ва ўро бо умединӣ зиёде таълиму тарбия медиҳад ва қасбу ҳунар меомӯзанд. Умединӣ мекунад, ки шогирдаш дар оянда шахси шинохта дар ҷамъият гардад ва соҳиби илму ҳунар шавад. Чунон ки ишора рафт, қадру қимати устод аз падар паст нест, ҷониши устод ба шогирданӣ роҳи дурусти зиндагониро меомӯзонад. Бинобар ин, дар назди шогирд ҳам вазифаҳои бисёр зиёд мейстад, ки бояд дар адии онҳо камари ҳиммат бандад. Донанд, ки устод қист ва қадри ў чист. Ҳурмату эҳтироми устод вазифаи аввалиндараваи шогирд мебошад. Чунон ки бузургони мо фарму-даанд:

Ҳақи устод аз падар беш аст,
В - аз падар устод дар пеш аст.
Гар падар аз ҳаёт баҳра дуҳад,
Устод аз начоҳ баҳра дуҳад.

Чи тавре ки падару модар нисбат ба фарзанди худ меҳру муҳаббат дорад ва ғамхору дилсӯз мебошад, устоди ҳақиқӣ нисбат ба шогирд ҷонин аст. Дар ҷомеае, ки устод сидқан қадр карда мешавад он ҷомеа ҳамеша рӯ ба пешравӣ дорад ва тамоми соҳаҳои ҳаёт дар роҳи рушд аст.

Омӯзгоре, ки сидқан дарс мегӯяд, роҳҳои нав ба нави таълимро мечӯяд, аз тамоми воситаҳо самаранои истифода мекунад, ў ҳоҳу наҳоҳ азиши аҳли синф мегардад. Муомилаи хуб, муюшират, эҳтироми хонандагони ҷардӣ шогирdon ба баланд бардоштани савияи дониши шогирdon кӯмак мерасонад. Аз ин лиҳозӣ, устод метавонад барои таълимии дуруст ва сифатнок фанне, ки дарс мегӯяд меҳри зиёд дошта бошад.

МИНБАРИ ДОНИШҖӮ

МАЪЛУМОТҲОИ АҶОИБ!



Некрӯзxon МАҲСУДДИНЗОДА,
донишҷӯи соли 3-уми
факултаи филологияи тоҷик
ва журналистика

1. Тоҷикистон аз ҷиҳати бузургии масоҳат дар ҷаҳон дар ҷойи 96-ум мейистад.
2. Дар забони хитой алифбо вучуд надорад.
3. Ягона президенте, ки дар Амрико бо як овоз интиҳоб шудааст, ин Ҷорҷ Вашингтон мебошад. Вай инчунин маоши мансаби президентиашро низ рад карда-аст, ки он вақт 25 000 доллар дар як солро ташкил мейдад.
4. Аз рӯи рейтинги форуми иқтисодии ҷаҳони 137 қишварро пешниҳод ҷарданд, ки роҳҳои мошингарди доҳили қишварҳояшон дар ҷаҳон беҳтарин шуморида шудааст. Дар ин рейтинг дар ҷойи якум АМА, дар ҷойи дуюм Сингапур ва дар ҷойи сеюм Швейцария рада банди шудааст Тоҷикистон бошад дар ҷойи 70-ум ва дар миёни қишварҳои Осиёи Марказӣ бошад дар ҷойи якум мейистад. Федератсия Россия бошад дар ин раддабандӣ дар ҷойи 114-ум мейистад.
5. Шоҳзодаи Англия Элизабез II ва шавҳараш шоҳзода Филип Моунтбаттен 20-уми ноябриси соли 2017, 70-умин солгарди ҷаҳони арӯсиашонро истиқбол гирифтанд. Шоҳзода Элизабез II ва шавҳараш 20-уми ноябриси соли 1947 вақте ки онҳо Шоҳдуҳтар Элизабез ва шавҳараш Летинант Филип Моунтбаттен буданд, дар маркази шаҳри Лондон оила барпо ҷарданд. Ҳоло бошад 70-умин солгарди бошуқӯҳи арусиашон мафтуни 1000 -ҳо оилаҳои ҷаҳон шудааст.
6. Асосгузори ширқати Microsoft (Майкрософт) Bill Gates (Билл Гейтс) гуфтааст: "Ман барои иҷрои корҳои сангину душворам шахси танбалро интиҳоб мекунам, барои он ки шахси танбал ҳамеша роҳи осонии корро мейёбад" Ҳоло ин шахс яке аз якумин миллиардерони ҷаҳон мебошад, ки ҳаҷми маблаги суратҳисобаш ба 86 миллиард доллари Амрикоӣ баробар шудааст, ки ин назар ба соли гузашта даҳ маротиба зиёд аст.

СУЛҲУ ОШТИЙ - ОРЗУИ ДЕРИНАИ БАШАР



Аминҷон УСМОНОВ,
донишҷӯи соли 3-уми факултаи омӯзгорӣ

Инсоният дар ҳама давру замон ҳоҳони сулҳу осоиштагӣ буд. Маҳз ҳамин табиату ҳислати сулҳоҳои сулҳофаринии башар буд, ки имрӯз дар аксарияти қишварҳо сулҳ барқарор аст. Ҳамин ҳислати сулҳофарини аз насл ба насл ҷониши мегузарad. Бисёр ҳуб аст, ки имрӯз дар ҷаҳон созмонҳо амал мекунанд ва сулҳдӯстиро талқин мекунад. Бигзор ҳамин ба ҳукми анъана дарояд, наслҳо ба сулҳ таваллуд шаванд, ба сулҳ нағас қашанд ва ба сулҳ зиндагӣ қунанд. Ҳар як дарси муаллим ба сулҳ, яъне бо салом оғоз шавад ва ба сулҳ поён ёбад.

Башарият ҳар рӯз ин қалимаи муборак ва азизро он қадар *vtuezle* мешунавад, ки агар ҷамъ шавад, сели азим мешавад. Ҳар ғуна ҷангу қинаю адолатро ҳамчун ҳошкӣ сари роҳ рӯфта мепартояд.

Дар қитоби "Педагогикаи башар" омадааст: "Таърихи гувоҳ аст, ки дар достонҳо, ҳикояҳо ва шеърҳо нависандагон барои сулҳу оромӣ панду насиҳатҳо намудаанд".

ЗАВҚМАНДИ ҶАВО- НОН БА КИТОБХОНӢ ЗИЁД АСТ!



Шаҳзода САЙЦАФАРОВА,
донишҷӯи соли I-уми ихтинососи
рузноманигорӣ

Аниси қунци танҳои китоб аст,
Фурӯги субҳи донойи китоб аст.

Китоб манбаи дониш ва аниси қунци танҳои ба шумор меравад. Инсоне, ки пайваста ба мутолиаи китобҳо машғул аст, бешубҳа дар ҷамъият нафарони бомаърифат ва пешқадам ба ҳисоб меравад. Барои дар сатҳи баланд тарбияи гояйӣ ва китобхону ба ҳамин роҳ раҳнамун кардан фарзандон, боҳираду донишманд ба воя расидани онҳо саҳми волидайн беандоза назаррас аст. Чун ҳар як шахс тарбияи аввалинро аз оила мегирад, мебоҷад дар баробари дигар омилҳои тарбия ба эшон усули дӯст доштани китобу манфиат доштани онро ба таври бояд шояд омӯзонад.

Бояд ҷавонон вақти зиёди хешро дар ҷустуҷӯи илим ва мутолиаи китобҳо гузаронанд. Бо дастгирӣ, таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳо давлату ҳукumat дар мамлакати тинҷу осуда даҳҳо китобхонаҳо ба истифода дода шудаанд, ки пайваста дар хизмати умум мебошанд. Ҳамаи ин барои ҷавонон лутфу марҳамати бепоён аст.

Яке аз роҳҳои асосии васеъшавии ҷаҳонбинӣ, идроқу тассаввuri амиқу дақиқ, сайқал намудани маҳорати суханӣ гӯяи сарфаҳам рафтан ба муҳити иҳотакарда ҳондади китобҳои мухталиф аст. Дар ин бора Саъдии бузургвор мефармояд: "Се ҷиз беҳтар аст, агар инсон дошта бошад, яке дӯсти ҳуб, дуюм зани ҳуб ва сеюм китоби ҳуб".

Баръало мушоҳида мешавад, ки дар муқиса ба соҳлоҳи пешин таваҷҷӯҳ ба китобхонӣ бештар шуда шуда истодааст. Дар ин асно ба ҷуз аз донишҷӯён боз сафи мактаббачагон низ хеле зиёданд, ки ба китобхона рӯ оварда, аъзои ҳамешагии китобхонаҳо ва маҳфилҳои китобӣ мебошанд.

Дар ин бора дар сӯҳбати озод аз китобхонаи вилоятӣ ба номи С. Айнӣ ҳабар доданд, ки "Ҳамаи ҷорабинуҳои оммавии бахшида ба санаҳои муҳими таърихии миллату давлат баргузор гардида имкон дод, ки ҳазинаи китобӣ дар байни ҳонандагони васеъ тарғиб гардида, ҷалби ҳонандагони нав ба ҳониши китоб хело баланд шуда, нишондиҳандагони асосии кори китобхона назар ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиши ёфтааст. Аз ҷумла дар соли 2016 то ҷоҳи сентябр шумораи ҳонандагон ба 5322 расида бошад, пас, ин шумора то ҷоҳи сентябр 2016 имсол ба 5521 аъзо баро-бар аст, ки дар маҷмӯъ 209 асад зиёд аст."

МОДАР ФАРИШ- ТА ҲАСТ!



Мадисо ИСОЕВ,
донишҷӯи соли 3-уми
факултаи омӯзгорӣ

Зан-Модар шахси муқаддас аст. Вақте ки симои ў пеши назар меояд, аз ҷашони ў ва тамоми ҳастии вай нур меборад. Зан-Модар оғарандай ҳаёту мамот буда, азизтарин шахс дар олами ҳастии мо инсонҳо мебошад. Мехри беҳамтои модар ба мисли ҳуршедӣ олам аст, ки ба тамоми олам саҳоватмандона нур мепошад. Тамоми ҳастии вучуди мо аз модар ба дунё омада, одам ном гирифтем. Аз ин чости, ки мо ўро муқаддас мешуморему дар лаҳзаҳои душвортарин номашро ба замон мегирему мегӯем "Модар". Модар ҳаст, ки ҳастем. Қалимаи модар қалимаест, ки дар тамоми забонҳои ҷаҳон, як хел оҳанги навозишкорона дорад.

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Боиси хурсандист, ки хонандагон ба рӯзномаи "Анвори дониш" таваҷҷӯҳи хосса доранд. Ба кроссворди шумораи гузашта 38 нафар ҷавоб пешниҳод кард, ки хеле хурсанд шудем, аммо дар мавриди голиб шудан бояд эҳтиёткорона қаламро ба даст гирифт. Ҳулоса, аз 40 нафар 4 нафар кроссвордо бехато пур кардаанд, ки инҳоянд: Сафаров Бахтиёр, саромӯзгари кафедраи журналистика (15.12.2017, соати 14:00), Шарифов Бедил, донишҷӯи соли 2-юми факултати иқтисод ва идора, (15.12.2017, соати 14:30), Давлатова Гулафазо, донишҷӯи соли 3-юми факултати филологияи тоҷик ва журналистика (16.12.2017, соати 09:5), Бобоев Манучехр, ассисенти кафедраи молия ва қарз (16.12.2017 соати 9:59).


Голиб, **САФАРОВ БАХТИЁР**, саромӯзгари кафедраи журналистика мебошад, ки аз ҳама пештар кроссвордро бо ҷавобҳо дуруст пешниҳод кардааст.

Дигарон Эрачи Олимхон (1 ҳато), Гуломова Моҳира (1 ҳато), Достиева Солеҳамо (2 ҳато),

Ҳакимова Саида (2 ҳато), Табарова Дилноза (2 ҳато), (3 ҳато), Ятимов Ҳомид (2 ҳато), Саъдуллоева Рӯҳафзо (2 ҳато), Оқилов Ислом (2 ҳато), Бобоева Матбуба (2 ҳато), Рустамзода Амира (2 ҳато), Раҷабов Абдуқаҳҳор (2 ҳато), Қодиров Ҷамшед (3 ҳато), Раҳимов Баҳодур (3 ҳато), Давлатова Қаламнисо (3 ҳато), Давлатзода Амрулло (3 ҳато), Набиев Аврангзеб (3 ҳато), Муқимова Лола (3 ҳато), Исмоили Н. (3 ҳато), Зарипова Тахмина (3 ҳато), Каримов Муҳаммад (3 ҳато), Низорамон Амиралло (3 ҳато), Сафаров Муборакшо (4 ҳато), Санова Лабина (4 ҳато), Маҳмадалиев Насридин (5 ҳато), Толибов Наврӯз (5 ҳато), Қаюмов Шоҳруҳ (5 ҳато), Шафоев Суҳроб (6 ҳато), Бобоев Баҳтовар (6 ҳато), Саидова Шамъигул (7-ҳато), Нельматова Фарзона (7 ҳато), Шарбатова Сафаралий (8 ҳато), Латифи Бобоҷон (8 ҳато), Алиева Мұтабар (9 ҳато), Диқаев Азамад (10 ҳато) ва Назирова Фирӯза (12 ҳато) мебошанд.

Ҳар касе, ки ҷавобҳои пешниҳодкардаашро аз назар гузаронидан меҳоҳад, ба идораи рӯзнома ташриф оварад ва ҳатоҳои худро бүбинад.

Хонандагони азиз! Саросема нашуда, кроссвордро дуруст пур кунед ва насиби му-



ДИҚҚАТ!

Хонандае, ки сари вақт ва дар муҳлати кӯтоҳ кроссвордро дуруст ва бехато пур карда ба идораи рӯзнома пешниҳод мекунад, бо мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 100 сомонӣ қадрояни карда мешавад.



ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ
П 1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25 П
В 2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26 В
С 3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27 С
Ч 4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28 Ч
П 5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29 П
С 6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30 С
В 7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 В
ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
П 2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31 П
В 3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25 В
С 4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26 С
Ч 5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27 Ч
П 6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28 П
С 7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29 С
В 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30 В

ТАЪЗИЯ

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишчёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдулоҳи Рӯдакӣ нисбат аз даргушашти муаллими калони кафедраи методикаи таълимии физика ва технологияи материалаҳо

РАҲИМОВ АБДУЛЛО

ва саромӯзгори кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълимии таърих

ҶАББОРОВ ШАЙДУЛЛО

саҳт андӯҳгин буда, ба аҳли оила ва хешовандону наздикини онҳо аз даргоҳи Худованд сабри чамил металабанд.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳоние, ки соли 1996 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдулоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 3-юми факултаи физика ва математика (таҳсилоти гоибона) Курбонов Кишваршо Қандиловиҷ додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

ҲАРГУНА

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдулоҳи Рӯдакӣ

МУАССИС:

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдулоҳи Рӯдакӣ

Сармуҳаррӣ:
Ҷаҳонғир РУСТАМ

Котиби масъул:
Эраҷ ДАВЛАТОВ

Ҳабарнигорони ихтиёрӣ:
Самариддин НАБИЕВ
Гулафзо ДАВЛАТОВА

Мушовирон:

Абдуллоҳ Ҳабибулло (профессор),
С.К. Каримов (академик),
М.О. Ибодов (профессор),
Чумъаҳон Алимӣ (профессор),
С.С. Холиков (н.и.к.),
Ш.З. Худойододова (н.и.ф.),
Д.Л. Сайдахмадова (н.и.п.),
М.Х. Абдуллоев (профессор),
С.С. Мирзоев (профессор),
Б. Ҷӯраев (м.к.)

Нашрия дар Вазорати

фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
№030/R3-97, 30.08.2017 аз нав
ба қайд гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳо
тоҷикӣ, русӣ ва англӣ нашр
мешавад.

Саҳифабанд:
Бахриддин САНГИМАДОВ

Рӯзнома дар ҶДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидаст
Адади нашр 3800

Рӯзнома тарики обуна
дастрас мегардад.

Нишинӣ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчай
С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj

Телефон:
Корӣ: (83322) 3-31-15
Мобилий: 918-13-99-68; 985 87 80 60

МАВЛУД МУБОРАК!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишчёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдулоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи “АнВори Ҷониш” омӯзгорон ва кормандони зерини донишшоҳро, ки аз 1-уми январ то 30-уми декабри солиённи гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолияташон комёбихӯи беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошад! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонаи шуморо марк насозанд! Мисли гулҳои баҳор, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Хушиеву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафарон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар касбатон ҳалолкорӣ пайваста амалий гардад.

- НУРАЛИЕВА МИЧГОНА, 01.01.1988, ассистенти кафедраи иқтисоди корхона ва соҳибкорӣ;
- ГУЛМАДОВ УМАР, 01.01.1986, ҷонишини мудири кафедраи физики умумӣ ва назарияӣ;
- АБДУҲАДЛИМОВА ҲИКОЯТ, 01.01.1958, лаборанти калони кафедраи физики умумӣ ваназарияӣ;
- ШАРИПОВ ХУРШЕД, 01.01.1984, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ;
- РАҲИМОВ НУРАЙ, 01.01.1990, ассистенти кафедраи информатика;
- НАЗИРОВ МАДАӢ 01.01.1990, ассистенти кафедраи фалсафа;
- МАҲМУДОВ ЭҲСОН. 01.01.1990, ассистенти кафедраи химия;
- МИРЗОЕВА АРАФАМО. 01.01.1976, ассистенти кафедраи география;
- ГАДОЕВА ФИРУЗА. 01.01.1991, ассистенти кафедраи журналистика;
- ИСМОИЛОВА ФАРЗОНА. 01.01.1989, ассистенти кафедраи журналистика;
- ВАЛИЕВА МУБОРАК. 01.01.1974, лаборанти кафедраи журналистика;
- ПАРВИНАИ УСМОН. 01.01.1991, ассистенти кафедраи физики умумӣ ва назарияӣ;
- ТОЛИБОВА ОЗОДА. 01.01.19987, ассистенти кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
- ШАРИПОВ САБУР. 02.01.1966, муаллими калони кафедраи забонҳои ҳориҷии русӣ;
- САЙДАЛИЕВА САРВАРӢ 02. 01.1989, ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ;
- ТЕШАЕВА ЗУЛФИЯ. 4.01.1975, мудири кабинети кафедраи тарбияи томактабӣ;
- СУЛАЙМОНОВА НАВРӯЗӢ, 05.01.1963, лаборанти кафедраи физики умумӣ ва назарияӣ;
- ҒАНИЕВ МАҲМАДОДУВОД, 05.01.1958, мутахассиси парки технологӣ;
- АҶАЗМОВ ФИТРАТ, 07.01.1983, мутахассиси маркази илмӣ-истехсолӣ;
- ЛОӢҚОВ ПАРВИЗ, 07.01.1987, декани факултаи омӯзгорӣ;
- СОДИКОВ ҶҏРӢ, 09.01.1945, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиети тоҷик;
- ФАТОЕВ АМИНЧОН, 09.01.1991, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;
- ГАДОЕВ САЙВАЛИ, 10.01.1949, мушовири ректор оид ба таълим;
- ЮНУСОВ ШАМШЕР, 10.01.1960, дотсенти кафедраи информатика, нозади илми педагогика;
- ШЕРОВА МАВЛОНӢ, 11.01.1965, лаборанти кафедраи фалсафа;
- АБДУҶАВОРИ САҒАРАЛӢ, 11.01.1990, ассистенти кафедраи таҳсилоти итибодӣ;
- ХОЛИҚОВА ЗАЙНАЛӢ, 14.01.1972, мудири кафедраи адабиети тоҷик, номзади илмҳои филология;
- ЭРМАТОВА УГОЛӢ, 11.01.1964, китобдори калон, кормандони китобхона;
- САФАРОВ ҶАМШЕД, 13.01.1992, ассистенти кафедраи география;
- ШАРИПОВА ОДИНАМО, 14.01.1980, декани факултаи филологияи русӣ, дотсен;
- АКОБИРОВА САҶБАГУЛ, 14.01.1978, ассистенти кафедраи забони ҳориҷӣ;
- СОДИКОВ ЗАФАРШОХ, 15.01.1970, муаллими калони кафедраи мененҷмент ва маркетинг;
- НУРМАДОВА ГУЛЧЕХРА, 15.01.1980, ассистенти кафедраи методикаи таълимии забони ҳориҷӣ;
- АБДУЛЛОЕВ ХАБИБУЛЛО, 15.01.1989, ассистенти кафедраи биология;
- ШОЙМАРДОНӢ ОСМОН, 15.01.1965, ассистенти кафедраи забони ҳориҷии умумидонишгоҳӣ;
- САФАРОВА ФОТИМА, 15.01.1949, мудири шӯбайи сафарбарқуни;
- УБАЙДУЛОЕВА ДИЛОРОМ, 18.01.1978, китобдор, кормандони китобхона;
- ОДИАЕВА ХУШОНА, 18.01.1989, ассистенти кафедраи забони ҳориҷӣ;
- БОБОЕВ САФАР, 19.01.1979, ассистенти кафедраи химия;
- ҶАББОРОВ БОБОМУРОД, 20.01.1960, муаллими калони кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
- АВГОНОВА НАТИЧА, 20.01.1965, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ;
- ЗОИРОВ АБДУЛМАНОН, 20.01.1983, мутахассиси маркази илмӣ-истехсолӣ;
- МИРЗОЕВА ЗУЛАЙХО, 20.01.1984, ассистенти кафедраи журналистика;
- ГУЛМАТОВ МАҲМАДАЛИ, 20.01.1987, ассистенти кафедраи методикаи таълимии математика;
- САФАРОВА МУБОРАК, 21.01.1976, ассистенти кафедраи мененҷмент ва маркетинг;
- ИМОМОВ ҶАМШЕД, 22.01.1988, мутахассиси шӯбайи фарҳанг;
- ИБРОҲИМИ АҲМАДҲОН, 23.01.1994, лаборанти кафедраи забони ҳориҷии русӣ;
- КУРБОНОВ СУЛТОН, 24.01.1965, ассистенти кафедраи мудофиаи шаҳрвандӣ;
- ДАВЛАТОВА НИЁЗӢ, 24.01.1962, мудири кафедраи педагогика, номзади илмҳои педагогӣ, дотсен;
- МАҲСИДИНОВ НАҶМИДДИН, 25.01.1956, ҷонишини сармуҳосиб;
- ҲАҚИМОВА ЗАРИНА, 25.01.1989, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ;
- РАҲИМОВ МАҲМАДАЛИ, 25.01.1945, саромӯзгори кафедраи биология;
- ҲАСАНОВ АЛИХОН, 25.01.1958, ассистенти кафедраи биология;
- ЗУЛФИЕВ ГАДОМАД, 26.01.1988, декани факултаи филологияи тоҷик ва журналистика, муаллими калон;
- САЙДОВ МУҲАММАД, 27.01.1990, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ;
- МАҶИДОВА КЕНҏЧАМО, 30.01.1963, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи психология;

ЗОДРӯЗ МУБОРАК, ОМӮЗГОРОН ВА КОРМАНДОНИ АЗИЗ!